



Ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст!

БЕШКЕНТ

Нашрияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав

Рӯзнома аз соли 1999 нашр мешавад

№ 01-02 (271), 23 Январии соли 2020

Дар ин шумора:

ПЕШБАРИИ НОМЗАД БА ВАКИЛИИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҚТ. ДАР ҲАВЗАИ ИНТИХОБИИ ҚУБОДИЁН № 31




Саҳ. 2

ҚОНУНИ ТАНЗИМ ДАСТОВАРДИ ДАВРОНИ ИСТИҚДОЛИЯТ АСТ



Саҳ. 3

ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТ МОРО БА ҚУЛЛАҲОИ БОЗ ҲАМ БАЛАНДУ ОБОДИИ ВАТАН МЕБАРАД




Саҳ. 4

“САДА”-РАМЗИ ПИРҶИИ НУР БАҶ ЗУЛМОТ



Саҳ. 5

БОТУЛИЗМ КАСАЛИДАН ЭҶТИЁТ БЎЛИНГ!



Саҳ. 6

ТАЛОТУМ ДАР БОНК

Чун суҳан аз пирон меравад, дар пеши назари мо симои инсонҳое, ки гармиву сардиҳои ҳаётро чашидаву фарозу фуруди зиндагиро гузашта ва сабру таҳаммулпазириро пешаи худ кардаанд, намудор мегардад.

Пирону калонсолон, ки худ як мактаби бузурги таҷрибаи зиндагӣ ҳастанд, барои ҷавонон ғанимат буда, аз онҳо сабақ ги-

аз банкоматҳо дастрас менамуданд, ки ин мушкилоти асосии нафақагироне, ки аз рӯи синну сол нафақа мегирифтанд, осон

то соати 12 ву 10 дақиқаи нисфирӯзӣ бо умеди гирифтани нафақапулӣ дар бонки ноҳия мунтазири кормандони



рифтан ва таҷрибаи ҳаёт андӯхтан маънои асосии баракат ба даст оварданро дорад.

Пиронро дар мардуми мо “ҳазинаи тиллоӣ” меноманд, ки воқеан ҳам дуруст аст, зеро ин нафарони бузурги дар кӯраи ҳаёт обубоёфта раҳнамои аҳли башар ҳастанд ба олами пур аз саодату нақӯӣ.

Дар давлати мо аз тарафи Роҳбарияти давлату Ҳукумат ба ин қишри осебпазири ҷомеа таваҷҷуҳи хосса зоҳир мегардад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар ҳар баромадҳо ва суҳанронихош таъкид бар он дорад, ки ба қадри пирону барҷомондагон расидан, онҳоро нигоҳубин намудан қарзи фарзандиву шаҳрвандии мост.

Аз охири соли 2011 аксари бонкҳои Тоҷикистон пардохти маблағҳоро тавассути кортҳои пластикии бонкӣ анҷом медиҳанд. Аз ҷумла, дар БДА ҚТ “Амонатбанк” аз декабри соли 2011 пардохти нафақа тавассути кортҳои пластикии бонкӣ оғоз гардида, минбаъд ҳамаи нафақагирони ҷумҳури маблағҳояшонро

намуд.

Дар назди Филиали №48-и “Амонатбанк”-и ноҳияи Носири Хусрав низ зиёда аз 4 сол аст, ки банкомат насб шудааст ва ба мизочон хизмат расонида истодааст.

Аммо кормандони Филиали №48-и “Амонатбанк”-и ноҳия бо баҳонаи “банкомат вайрон аст”, ё худ “связ нест” аз кассаҳо ба мизочон маблағ дастрас менамоянд, ки ба қавли мизочон “ин як воситаи пулкоркунии кормандони бонки ноҳия аст”.

Чуноне, ки як шаҳрванди ноҳия бо исми Қ, зани тақрибан 69-70 сола ба мо гуфт, ки “**чун дар расидҳо ҳарфҳо хеле майда навишта мешаванд, барои мо хондани он ноқулай аст, бинобар ин чанд сомонӣ, ки дар расид бошад, мо дар он имзо гузошта пули нафақаро мегирем. Ва баъди ҳисоб кардан мебинем, ки 10 сомонӣ, ё 15 сомонӣ намерасанд, даъво мекунем, аммо ҳазинадорон ҳамоно боисрор мегӯянд, ки мо “ҳаққи бонк” ро гирифтём**”.

Ё худ кампираки қоматҳамидае бо асо дар даст гуфт, ки “**ман дар санаи 4. 01. 2020 аз соати 9 ву 15 дақиқаи саҳар**

он будам, аммо мутаассифона, онҳо ҳозир нашуданд ва ман бо хотири мушаввашу дасти холӣ ба хона баргаштам”.

Зани дигар, ки синну солаш ба ҷое расидаву аз панҷаҳои дасти рости бо амри тақдир маҳрум мондааст, изҳор дошт, ки “**аз сабаби бемасъулиятии кормандони бонки ноҳия ман барои фарзандонам дастархони солинавӣ ораста натавонистам. Мумкин то соли нави дигар дастархони мо бенону бешакари беғӯшт менаманд**”.

Мӯйсафеди нуронӣ, дар курсии назди бонк нишаста, ба фикр фуру рафтааст. Шояд андешаи ҳаёлот эшонро ба даврони ҷавонӣ бурд, ки ба касе ва чизе ниёз надоштанду шодмониву нишоташонро интиҳо набуд.

Ва аммо лаҳзае пас ашкони шашқатор рӯи пурожангашро тар намуд ва онро аз саманди ҳаёлот поён фурувард. Нигоҳҳои маҳзунонаи он ба ҳар нафари ба банк даромадаву баромада бармехӯрд ва гумон мебард, ки аз ҳар яқашон имдод талаб менамуд.

(Идома дар саҳ. 3)

Обу ҳаво	Панҷшанбе 23.01.2020	Ҷумъа 24.01.2020	Шанбе 25.01.2020	Якшанбе 26.01.2020	Душанбе 27.01.2020	Сешанбе 28.01.2020	Чоршанбе 29.01.2020
	+10	+8	+13	+6	+7	+8	+8
	-2	+5	+8	+1	+4	+4	+4

ПЕШБАРИИ НОМЗАД БА ВАКИЛИИ МАЧЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЧЛИСИ ОЛИИ Қ.Т. ДАР ҲАВЗАИ ИНТИХОБИИ ҚУБОДИЁН № 31



Санаи 13 январӣ соли 2020 дар ноҳияи Қубодиён тибқи Ҷадвали таъсисгардидаи баргузори конференсияҳои яқҷояи ноҳиявии ҲХДТ оид ба пешбарии номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагон дар ҳавзаи яқмадантии Қубодиён №31 таҳти раиси Кумитаҳои иҷроияи ноҳияҳои Носири Хусрав, Шаҳритуз ва Қубодиён баргузор гардид.

Дар ин конфронси яқҷояи ноҳиявии ҲХДТ вакилон аз ташкилотҳои ҳизбии ноҳияи Носири Хусрав тибқи шумораи муайяншуда иштирок намуданд. Дар маҷлисконференсия 1 масъала мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт:

“Дар бораи пешбарии номзад ба вакилии Маҷлиси Намояндагон Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи интихобии Қубодиён № 31”.

Мутобиқи моддаи 30 ва 31 - и Қонуни

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар мувофиқа номзадии Файзуллозода Зафар Хайрулло раиси ноҳияи Қубодиён номзад ба вакилии Маҷлиси Намояндагон Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи интихобии Қубодиён №31 пешбарӣ гардид.

“БЕШКЕНТ”

КОНФРОНСИ НОҲИЯВИИ ҲХДТ БА КОРИ ХУД ОҒОЗ НАМУД

Рӯзи 14 январӣ соли 2020 дар ноҳияи Носири Хусрав тибқи Ҷадвали таъсисгардидаи конференсияҳои шаҳру ноҳиявии ҲХДТ таҳти раиси Ализода Сурайё Ҷура, раиси КИ ҲХДТ дар ноҳия конфронси ноҳиявии ҳизб ба кори худ оғоз намуд.



Вакилони конфронс, ки аз ташкилотҳои ҳизбии ноҳия пешбарӣ шуда буданд, дар кори конфронс иштирок намуданд.

Дар конференсия мазкур асосан 2 масъала мавриди баррасӣ қарор дода шуд.

Дар масъалаи яқум пешбарии номзад ба вакилии Маҷлиси маҳаллии вакилони халқ дар ҳавзаҳои яқмадантии вилояти Хатлон, ҳавзаи интихоботи ноҳияи Носири Хусрав №13 ва ҳавзаҳои яқмадантии ноҳияи Носири Хусрав баргузор гардид.

Дар Конференсия вакилон аз

ташкилотҳои ҳизбии ноҳияи Носири Хусрав ба 28 ҳавзаи интихоботи тибқи моддаи 24 ва 25-и Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисиҳои маҳаллии вакилони халқ” пешбарӣ карда шуданд, ки аз ин шумора 13 нафарашон занон мебошанд.

Ба номзадӣ ба Маҷлиси вакилони халқи вилояти Хатлон дар ҳавзаи интихоботи №13 вакилон номзадии и.в раиси ноҳияи Носири Хусрав Нишонзода Даврон Назаралиро яқдилона пешбарӣ намуданд.

“БЕШКЕНТ”

БАРРАСИИ МАСЪАЛАИ ПЕШГИРИИ ОФАТҶОИ ТАБИЙ ДАР МИҚЁСИ НОҲИЯ ДАР МАЧЛИСИ КОМИССИЯИ ҲОЛАТҶОИ ФАВҚУЛЛОДА

Дар Қасри фарҳанги ноҳия бо ибтиқори Баҳромзода С. сардори баҳши Раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва мудофиаи граҷданӣ дар ноҳияи Носири Хусрав маҷлиси Комиссияи ҳолатҳои фавқуллодаи мақомоти иҷроияи ҳоқимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав оид ба ҳолатҳои фавқуллода баргузор гардид.



Дар маҷлис Холбойзода Неъмат, раиси Комиссияи ҳолатҳои фавқуллодаи мақомоти иҷроияи ҳоқимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав оид ба ҳолатҳои фавқуллода, мудирони шуъбаҳои баҳшӣ, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо иштирок намуданд.

Нахуст Холбойзода Н. оид ба тайёри ба мавсими зимистону баҳори солҳои 2019-2020 ва пешгирии офатҳои табиӣ дар миқёси ноҳия баромад намуда, қайд намуд, ки яке аз вазиғаҳои асосии Комиссияи мақомоти иҷроияи ҳоқимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав оид ба ҳолатҳои фавқуллода ин кам кардани ҳаҷми зарар, талафот аз офатҳои табиӣ ва сари вақт оғоҳ намудани аҳолии минтақаҳои хавфнок аз ҳолатҳои фавқуллода иборат мебошад.

Аз ин рӯ зарур аст, ки навбатдории шабонарӯзӣ дар ҳадамотҳои мудофиаи граҷданӣ ва Ҷамоатҳои деҳоти ноҳия аз ҳисоби кормандон ва аҳолии ҷамоатҳо баҳри оғоҳ намудани аҳоли дар биноҳои маъмурии ташкилоту муассисаҳо, идора, корхонаҳои ҳудуди ноҳия новобаста аз шакли молиқияташон ташкил намоем, гуфт муовини раиси ноҳия.

Зимнан қайд гардид, ки бо мақсади таъмини фаъолияти мунтазам ва босуботи соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ноҳия, ҳамоҳангсозии корҳо дар давраи зимистону баҳори солҳои 2019-2020 ва пешгирии

офатҳои табиӣ Ҷамоатҳои деҳоти ноҳия, ҳадамотҳои мудофиаи граҷданӣ ва ташкилоту муассисаҳои дахлдори ноҳия бояд дар ҳолати омодабоши доимӣ қарор дошта бошанд ва нақлиётҳои махсуси худро дар ҳолати коршоём қарор диҳанд.

Ба сардори Идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия супориш дода шуд, ки дар вақти муайян масъалаи тоза ва безаргардонии селпартовҳо, баҳусус, селпартовҳои ҳудуди Ҷамоатҳои деҳоти “Фирӯза” ва “Истиқлол”-ро ҳал намуда, корҳои соҳилмустаҳкамкуниро дар ин мавзёҳо ривочу равнақ диҳад.

Ҷамҷунин ба сардори муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия супориш дода шуд, ки бо фароҳам омадани шароити мусоиди ҳаво омехтаи мумқири тайёркардашударо ба роҳ монда, қитъаҳои роҳҳои автомобилгарди вайронро тахту ҳамвор намуда, рафту омади мунтазами нақлиётро дар ҳудуди ноҳия дар фасли сармо таъмин созанд.

Дар фарҷом раисони Ҷамоатҳои деҳот, ҳадамотҳои мудофиаи граҷданӣ, роҳбарони ташкилоту муассисаҳои дахлдори ноҳия баромад намуда, оид ба тайёри ба мавсими зимистону баҳори солҳои 2019-2020 ва пешгирии офатҳои табиӣ, омодагии қувваҳои воситаҳо ва захираҳои моддӣ ҳисобот доданд.

Сумангули АСАДБЕК

КИШТИ ТИРАМОҶИИ ЗИРОАТҶОИ КИШОВАРЗӢ ДАР НОҲИЯ



Тибқи дурнамо имсол бояд дар майдони 6668 гектар кишти тирамоҳии зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шавад. То имрӯз бошад алақай дар майдони 2226 гектар кишткара шудааст.

Дар ин хусус ба рӯзномаи “Бешкент” Муборакшои Бозоралӣ, мудирони шуъбаи кишоварзии ноҳия иттилоъ дод.

Тибқи гуфтаи вай ба ҳолати 14 январӣ соли равон аз 6100 гектар замини кишт дар 2256 гектар кишти тирамоҳӣ гузаронида шудааст, ки 101,3%-ро ташкил медиҳад.

“Аз майдони умумии кишт шуда дар 321 гектар сабзавот, 260 гектар пиёз, 30 гектар сабзӣ, 10 гектар қарам, 57 гектар картошка ва 21 гектар дигар намуди сабзавотҳо

кишт карда шудааст”, мегӯяд Муборакшои Бозоралӣ.

Мувофиқи гуфтаи ӯ то ба ҳолати муқарраргардида майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ дар Ҷамоати деҳоти “Истиқлол” 594 гектар, дар Ҷамоати деҳоти “Наврӯз” 641 гектар ва дар Ҷамоати деҳоти “Фирӯза” 1021 гектарро ташкил медиҳад.

“БЕШКЕНТ”

Аммо афсӯс, касе ба имдодашон на мерасид.

Аламовараш он аст, ки ин пирон дар "Амонатбанк"-и ноҳия соатҳои тулонӣ дар навбат меистанд ва чун пиру бемадору бемору беҳоланд то охир истода наметавонанд ва мачбур мешаванд бо дилҳои маҳзун ва кисаҳои тижӣ роҳ сӯйи хонаҳояшон пеш гиранд.

Магар ин аст зиндагии бофароғат, ки мо барои пироне, ки аз мо умеди калон доранд, фароҳам овардаем? Кай ин мӯсафедон аз давлати пири баҳравар мегарданд? Кадом соату рӯзу моҳу сол мо хизмати эшонро ба чо меорем ва барояшон зиндагии шоистаро муҳайё месозем?

Зеро алақай дер шуд, ва ба қавли шоири бузург: "аҷал баҳри шумо фурсат нахоҳад дод".

Пас, ҳама он суҳану гуфтор ва меҳрубониҳои мо, зиёиёни ноҳия, кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия, ки тибқи қарори раиси ноҳия ҳар ниёзманду ятими ноҳияро ба мо вобаст кардаанд, то аз онҳо мувоқибат намоем, ки худро бесаробону бечора ва танҳову бекас ҳис накунам, рӯи қоғаз аст.

Ин бемасъулияти алақай аз кирдори кормандони банки ноҳия, ки талотуми издиҳоми пирон дар банки ноҳия заррае ҳам дар қалбҳояшон ҳисси меҳрубониву одамдӯстдориро бедор накард, баръало аён гардид.

Аз пир дуо гирифтанд давлат аст. Ва ин аст, ки мардуми тоҷик одати хеле хуб ҳам

доранд, ки ҳангоми ба ҷое рафтанд, кори муҳимро оғоз намудан ҳатман дуои пиронро мегиранд, то бе мушкилӣ мақсуди дилашон бароварда шавад.

Пирону қуҳансолон ва инсонҳои имконияти ҷисмонияшон маҳдуд аз ин Ҳукумати давлат умеди калон доранд ва ба он ниёз доранд, давлату Ҳукумат низ онҳоро ҳаргиз дар қорроҳаи зиндагӣ сарсону саргардону мушаввашу мӯҳтоҷ намеонад.

Аммо ин бемасъулияти кормандони банк моро дар баҳри фикру андеша ғураввар сохт. Зеро ин кирдори онҳо низ ба фикри банди яки намуди амали коррупсионӣ буда, метавонад ба решаи ҳокимияти кунунӣ теша зананд. Чунки алақай ин кирдори онҳо шуғлаи умеди зиндагии хуш бофароғатро дар синаҳои ин қуҳансолон хомӯш намуд.

Агар аз ҳар як мизоч, ки аз ҳазина, ё худ касса нафақа мегирад, кормандони банк "ҳаққи банк" бигиранд, дар дасти ин мизочони муштипари дастнигар чӣ қадар маблағи дигар мемонда бошад?

Агар онҳо пирони яккаву танҳо бошанд, то гирифтани нафақапулии моҳи дигар онҳо чӣ меҳурда бошанд?

Ҳоло он ки пули нафақаи бештари нафақагиронро 180 сомонӣ ташкил медиҳад.

Оё кормандони банк як умр ҳамин хел ҷавон, зебо, пулдору мағрур мемонанд?

Ҳаргиз на!
Рӯзе мерасад, ки онҳо ҳам ба син-

ни пири мерасанд ва он рӯз воқеан дарк хоҳанд намуд, ки пири чисту қадри пирон доништан чӣ қимату ҳикмате доштааст.

Вале алақай дер хоҳад шуд, зеро он замон ҷавониро баргардондан ғайриимкон

тода, онҳо худашон бе ягон "проблема" музди маошашонро мегиранд.

Чаро дар ноҳияи мо чандин солҳо банкومات ба ном асту аммо ба ҳангоми нафақа гирифтани музди маош гирифт-



хоҳад буд.

**Дар ҷавонӣ дор пиронро азиз,
То азизӣ дигарон бошӣ ту низ.**

Биёед, ба сари масъалаи асосӣ бармегардем. Чаро кормандони ниҳодҳои болоӣ, ки онҳо бояд бевосита назоратчи асосӣ дар ин рост бошанд, аз ин қор воқиф ҳастанд, аммо чорае намеандешанд?

Чунки ба қавли мардуми соатҳо дар назди кассаи банки ноҳия дар навбат ис-

тани тамоми кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия ба мардум хизмат намерасонад?

Оё банкوماتи ноҳияро танҳо барои зеб дар назди Филиали 48-и "Амонатбанк"-и ноҳия насб намудаанд?

Ба ин саволҳо мизочони ба қавли худашон "ҷабрдида" аз масъулин посухорро интизор ҳастанд.

Сумангули АСАДБЕК

ҚОНУНИ ТАНЗИМ ДАСТОВАРДИ ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ АСТ

"То расму ойин ва маросимҳои миллӣ худро ба як низомӣ муайян надорем ва хароҷоти беҳудаву зиёдатии мардумро аз байн набарем, ба қабули татбиқи барномаҳои давлатӣ ва сарфи маблағҳои зиёд дар масъалаи паст кардани сатҳи камбизоҳати аҳоли ба натиҷаҳои дилхоҳу назаррас ноил шуда наметавонем".

Эмомалӣ Раҳмон

Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар ҳаёти мардуми Тоҷикистон таҳаввулоти ҷиддиро ба миён овард. Қонуни мазкур дар 12 соли амали худ ба хонадони мардуми кишвар роҳ ёфта, барои баланд гардидани сатҳи зиндагии тоҷикониён нақши муҳим бозид.

Бо иқдоми хирадмандонаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонуне ба тавсиб расид, ки касе ба қабули он то ин дам дар таърихи давлатдорӣ тоҷикон тасмим нагирифта буд. Даврони Истиқлолият махсусан марҳилаи амалисозии қонуни миллӣ собит намуд, ки он дар ташаққули тафаккури миллати тоҷик дар роҳи ба танзим даровардани расму оинҳои миллӣ таъсири мусбати худро гузошт.

Расму оинҳои нолозим тадриҷан аз байн рафта, мардум имкон пайдо кард, ки бештар ба масъалаҳои оилавии шахсӣ таваҷҷӯҳи худро ҷалб намоёнд.

Аз рӯзҳои аввали иҷрои талаботи Қонуни мазкур натиҷаҳои назарраси иҷтимоӣ иқтисодӣ дар самти ҳимояи манфиати шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба даст омад.

Қонуни мазкур ба эҳёи анъанаи неки ниёгон, баргузори тӯйҳои хайриявӣ ва дастаҷамъона мусоидат намуд.

Бояд қайд намуд, ки дини мубини ислом ҳам исрофкорию хароҷоти беҳударо наменписанданд. Дар китоби Қуръони Мачид исрофкорӣ ҳамчун амали номақбул донишманди мешавад ва дар ин маврид дар ояти 26-и сураи Исро Худованди мутаол фармудааст: **«Ва ҳаққи хешовандон**



ро ба вай бидеҳ ва (низ) ба дарвеш ва роҳгузар: ва ҳеҷ исроф макун!»

Бузургони адабиёту форсу тоҷик низ дар мазаммати исрофкорӣ ва зиёдаравӣ ҳамчун амалҳои носолеҳ суҳанҳои арзишанд ва ҳикमतомез гуфтаанд.

Яке аз адибони маъруфи мо Унсӯ-

доштани мол аз ҷамъ овардани он мушкилтар аст.

Аз ин рӯ, эй, писар дар вақти харҷ кардан ҳақд кун, ки то ба ивази он зуд ба ҷой ниҳӣ.

Аммо ба моли бисёр ҳам дил мабанд, ки он абадӣ нест. Харҷ андозаи дахл бояд

бошад, то ниёзманд набошӣ.

Агар дираме ба баст биёри, харҷ камтар аз он дирам бикун. Ба ҳар чизе ки дорӣ, қаноат пеша кун, зеро қаноат қардан бениёз аст.

Бе шаку шубҳа Қонуни миллӣ кишвар ба беҳдошти шароити зиндагии мардум, ободии рӯзгор, вусъати сохтмони манзилҳои истиқоматӣ ва афзоиши дорони шаҳрвандон таъсири мусбат расонд, ки маҳз ба туйфайли даврони соҳибистиқлолии муяссар гардидааст.

**Юсуфзода Нурмуҳаммад Ҷалил,
мудир бахши дин, танзими
анъана ва ҷашну маросими
мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии ноҳия**

БОТУЛИЗМ КАСАЛИДАН ЭҶТИЁТ БЎЛИНГ!

Киш фаслининг охири ва баҳор бошланиши билан мамлакатимиз қаҳолиси орасида ботулизм билан касалланиш ҳолатлари учрайди. Чунки мана шу пайтда одамлар ўзлари ёз ва куз ойлари консервалаб шиша идишларга маҳкамланган маҳсулотларини очиб истеъмол қиладилар.

Ботулизм қандай касалик ва у одамга қандай юқади?

Ботулизм касалини келтириб чиқарувчи микроб клостридиум, ботулинум ташқи муҳитда, тупроқда ҳаёт кечириб, сабзавот маҳсулотлари қайнатиб тайёрлаш (консервалаш) ва уларни банкаларга жойлаб ёпиш пайтида, агар санитария, гигиена, қоидаларига риоя қилинмаса, ботулизм касалиги микроби билан ифлосланган маҳсулот орқали консерваланаётган маҳсулот ёпилаётган банка ичига тушади. Вақт ўтиши билан банка ичида ботулизм микроби ўсиб, кўпаяди.

Ботулизм микроби ўздан одам саломатлиги учун хавфли бўлган захар экзотоксин чиқаради. Одам ботулизм микроби бўлган консерваланган маҳсулотларни истеъмол қилганда, экзотоксин билан захарланиб касал бўлади.

Ботулизм микроби ташқи муҳитга чидамли бўлиб ноқулай шароитда ўзининг сиртида ҳимоя қобиғи (циста) ҳосил қиладди ва шу қобиғ орқали ташқи ноқулай муҳитдан ҳимояланади.

Ботулизм микроби иссиқликка ҳам жуда чидамли бўлиб, мутахассис, олимлар-

нинг берган маълумот лари-га кўра, консерва қилинаётган маҳсулот 100 градус ҳароратда 2-3 соат қайнатилганда ҳам ботулизм микроби тирик қолиши мумкин экан.


Касаликнинг яширин даври (бемор ботулизм билан захарланган вақтдан то касаликнинг биринчи белгилари намоён бўлгунча ўтган муддат) бир неча соатдан то 7 кунгача давом этади.

Ботулизм касалиги тўсатдан бошланиб касаликнинг биринчи белгилари, қорин бўшлиғида пайдо бўлиши, кўнгил айниши, қусиш ва ич кетиши ҳолатлари билан намоён бўлади. Тана ҳарорати ўзгармайди. Беморда қусиш ва ич кетиш кучаяди. Бемор дармонсизланиб, қўл, оёқ мушаклари қувватсизланади.

Касалик бошлангандан 3-4 соат ўтгач, беморда марказий асаб тизими фаолияти бузилиши белгилари пайдо бўлади; беморнинг оғзи қуриб, кўзолди хиралашиб, бир предметнинг бир неча бўлиб кўриниши иллати пайдо бўлади.

Ботулизм микроби экзотоксини (захари) беморнинг чайнаш ва ютиниш функциясини бажарувчи мушак ва асаб тизимини

фалаж ҳолатига олиб келади. Бемор мустақил овқатлана олмайди. Суюқ овқат истеъмол қилганда суюқликнинг бемор бурун бўшғилидан қайтиши кузатилади. Оила аъзоларингизда



ва яқин кишиларингизда касаликнинг ушбу белгилари кузатилса дарҳол яшаш жойингизга яқин бўлган тиббиёт, муассисасига ёки беморхонага мурожаат қилинг!

Ботулизм билан оғриган беморлар беморхоналарда даволанади. Беморларни даволашда ботулизм захарига қарши

маҳсул тайёрланган зардоблардан фойдаланилади.

Бу зардобларнинг даволаш эффекти анча юқори бўлиб, уларни ўз вақтида ва тўғри қўлланилганда 99-100% ҳолатларда бемор ҳаёти сақланиб қолинади.

Ноҳиямиз аҳолисига мурожаат қилиб, улардан консерваланган маҳсулотларни истеъмол қилиш пайтида эҳтиёт бўлишларини сўраймиз: Консерваланган маҳсулотлар идишини

маҳсулот рангига ва ҳидига ҳам алоҳида эътибор бериш зарур.

Агар идишдаги маҳсулот ўзининг одатдаги рангини йўқотган бўлса ва ўздан ҳар хил, яъни идишдаги консерваланган маҳсулотга хос бўлмаган, бегона ҳидларни чиқараётганини маҳсулотни сезсангиз, бундай маҳсулотни истеъмол қилишдан воз кечинг, чунки бу маҳсулотда ботулизм касаллиги захари бўлиб, маҳсулотни истеъмол қилган

(помидор, бодиринг, бақлажон ва ҳоказолар) консерваланган банкаларни очишдан аввал идишлар тозаланишига эътибор қилинг, чунки ифлос идиш маҳсулот тайёрлаш вақтида тозаланиш ва гигиена қоидаларига риоя қилинмаганлигидан далолат беради. Ундан ташқари банкаларни очган пайтда идишдаги

киши организмнинг ботулизм билан захарланишига олиб келади ва бу инсон саломатлиги учун хавфлидир.

Ч. ҶИММАТОВ, Н. ХУСРАВ
НОҶИЯСИ МНДСЭ-и бош врач

ИСТИҚЛОЛИ ТОЧИК

Ба мо овард Истиқлол,
Вафову аҳду пирузи,
Сафои ақлу дилсузи,
Шукуху шавкату иқбол,
Ба меҳан меҳрандузи.

Ба мо баҳшид Истиқлол,
Вафову шуҳрату ваҳдат.
Мароми нек бар миллат,
Бишуд хору хазон душман,
Зи истиқлоли ин давлат.

Ба мардум дод Истиқлол,
Саодатмандию иқбол,
Ватан озода, халқ озод.
Кунед аз бахт истиқбол,
Ба лаб шукрона истиқлол.

Ҳазорон шукри ин Меҳан,
Диёри сулҳу ваҳдат шуд.
Ва номи миллати тоҷик,
Навиша аз сари хат шуд.

Шералӣ Шехвалӣ

БАРОИ УСТОД А. РҶДАКӢ

Шикоят аз замон назми қасида,
Зи устои сухан бар мо расида.
Намояд Рӯдакӣ бо қади зебо,
Ба муҳои сиёҳаш бод шайдо.
Дили ҳассоси ӯ ганҷури назм аст,
Ба ҳар чо шеърӣ ӯ гармии базм аст.
Гузорад рӯзу солу моҳ ба ишрат,
Варо афзуд байни халқ шуҳрат.
Барояш мулки Сомон дар қушода,
Ба назмаш аҳли маънӣ дил ниҳода.
Гирифта панди уро чумла дар гӯш,
Бибурда ӯ ба назмаш аз ҷама ҳуш.
Фалак ҳам чун намеистад ба як ранг,
Забун шуд завқи халқ бар уду бар чанг.
Ба ӯ фасли ғами пирӣ асар кард,
Зи минбарҳо фиканду пушти дар кард.
Бирехта як ба як дандон зи комаш,
Фитод ӯ дар дар қаламрав аз мақомаш.
Фиканданд? Оҳ, дур аз аҳли фазлаш,
Рақибон мил кашида бар ду чашмаш.
Шавад то шод руҳи поки устод,
Гузорам пайкараш аз санги эҷод.

Шералӣ Шехвалӣ

ИМШАБ

Имшаб даруни бистари ман қиссаҳои шаб,
Ноғуфта монд э-он ки набудӣ ту дар барам.
Шабро ба зӯр рӯз намудам ба сад гумон,
Навмедихоӣ зиндагӣ буданд раҳбарам.
Имшаб дарозу тиратар аз ҳар шаби дароз,
Эй вой аз он ки ҳоли маро ҳеч кас надид.
Оғӯши ман хароб чу гулдони холӣ буд,
Дар байни бозувони ман имшаб хазон вазид.
Ҳар лаҳза даст бурда, туро дар ҳаёли шаб,
Мекофтам ва чоӣ ту холиву сард буд,
Ҳам орзуо ҳам ҳаваси васл бо фироқ.
То субҳ чангу кашмакашу дар набард буд,
Имшаб даруни бистари ман оху нола буд.
Месӯхт дар танури фироқи ту пайкарам,
Месӯхтам ва бистари ман дуд мегирифт,
Шаб мегирист ба ҳоли ману ҳоли бистарам.

Тутӣёи Мизроб

МЕРАВӢ

Эй вой як гапам нашунидию меравӣ,
Ҳолам чи гуна аст, надидию меравӣ.
Аз доми гуфтугӯи мани мубталоӣ ту,
Ҳамчун ғизоли дошт рамидию меравӣ.
Дар орузу бо ту ништастан будам вале,
Чун кафтари ҳаёл рамидию меравӣ.
Ман очизам зи ҳусну ҷамолат, ки гуямат,
Аз сина банди қалб буридию меравӣ.
Мизроб зери ҳар қадамат чон супурданист,
Як бор бар сараш нахалидию меравӣ.

Тутӣёи Мизроб



ШИРИНУ НОБ АСТ

Забони тоҷики ширину ноб аст,
Забони шеърӯ маъниву китоб аст.
Забони тибби Синоӣ бузургон,
Давои дарду ранҷу изтироб аст.
Каломи Рӯдакӣ дар санъати назм,
Сафобахшанда мисли офтоб аст.
Ҷазал аз Ҳофизу Бедил бихонем,
Суханро мадду ҷазру табу тоб аст.
Ба шеърӣ ноби Фирдавсӣ назар кун,
Ватандӯстиӣ у беш аз ҳисоб аст.
Дихӣ ҳар лафзи худ рушду такомул,
Бароят беҳтарин кори савоб аст.

Шералӣ Шехвалӣ

ОТАЖОНИМ

Қайларда сиз отажон,
Бизни ташлаб кетдингиз.
Меҳрингизга зорқилиб,
Бизни ташлаб кетдингиз.
Меҳрингизга туёлмадим,
Дуойингиз ололмадим.
Сизни қаттиқ кучолмадим,
Армондаман отажон.
Фаришта дур узингиз,
Чағнаб турган кузингиз.
Порлаб турган кузингиз,
Ханда қилар лабингиз.
Дунёимсиз бирҷаҳон,
Борлиғингиз отажон.
Меҳрубоним хоксорим,
Дилда борим отажон.

Назокат ПАНҶИЕВА,
СОКИНИ НОҶИЯ

НАКАРДӢ ХАБАР МАРО

Дар зодрузи хеш накардӣ хабар маро,
Охир чаро фиреб дихӣ, ин қадар маро.
Ё ошиқони рӯи ту ошиқтаранд зи ман,
Ё дар гумон шудӣ, ки набошад гуҳар маро.
Бас тоату ибодати ман шуд ҷама дарег,
Ҳаргиз дар ин мазор наафтад гузар маро.
Яқсола орзуо умедам ба бод рафт,
Ин кишти нобавақт надода самар маро.
Суде ба чуз зиён зи вохӯрдани ту нест,
Ҳар дафъа бештар бирасонад зарар маро.
Маълум агар ки руй нагардонам оқибат,
Рӯзе расад, ки захм занӣ дар чигар маро.
Донам кунун, ки чанг биорой баъд аз ин,
Лекин дар он шудааст насиби сафар маро.
Акнун агар занӣ ту ханҷаре ба Тутӣё,
Ин шеърӣ тар табар шуда гардад сипар маро.

Тутӣёи Мизроб

КМИР: ДАР ИНТИХОБОТ БЕШ АЗ 500 НОЗИРИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ИШТИРОК МЕКУНАНД

Тоҷикистон бо дархости ба Душанбе фиристодани нозирон ҷиҳати пайгирӣ (мониторинг)-и ҷараёни интихоботи парлумони ба санаи 1 март таъиншуда расман ба давлатҳо, Кумитаи иҷроияи ИДМ, СҲШ, Ассамблеяи байнипарлумони ИДМ, Ассамблеяи байнипарлумони СААД, САҲА муроҷиат кард.

Мувофиқи пешгуи Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсӣ (КМИР)-и Тоҷикистон, барои пайгирии ҷараёни баргузори интихобот беш аз 500 нафар нозирони байнулмилалӣ ба ҷумҳурӣ меоянд.

“Аз рӯзҳои аввали соли нав КМИР тариқи ВКХ Тоҷикистон барои иштирок дар интихобот ба Кумитаи иҷроияи ИДМ, СҲШ, Ассамблеяи байнипарлумони ИДМ, Ассамблеяи байнипарлумони СААД, САҲА ва чанде аз кишварҳо даъватнома фиристод”, - гуфтанд дар КМИР ҶТ.

Ғайр аз ин, рафти интихобот ба парлумони ҷумҳуриро ҳамчунин наздики 1000 нафар нозирони маҳаллӣ назорат мекунанд.

Бино ба маълумоти КМИР ҶТ, соли 2015 дар интихоботи парлумонӣ 525 нафар нозирон, аз ҷумла 175 нафар аз кишварҳои ИДМ, 35 нафар - аз Ассамблеяи байнипарлумони ИДМ, 167 нафар - аз Дафтари институтҳои демократӣ ва ҳуқуқи башари САҲА иштирок дошанд.

«БЕШКЕНТ»



Руйхати

ҳайати комиссияи интихоботи оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Носири Хусрав (соли 2020)

№	Насаб, ном, номипадар	Сол, моҳ, рӯз ва ҷойи таваллуд, миллат	Пештар ба комиссияҳои интихоботӣ шомил буд (бо нишондодани номи комиссияи интихоботӣ ва давраи фаъолият)	Пешниҳод ба ҳайати комиссия	Вазифа, ҷойикор (намуди фаъолият)	Суроға (ҷойи истиқомат)
1.	Абдумуродов Нурмуҳаммад Улабоевич	18.08.1956 ноҳияи Ҷ. Рӯмӣ, узбек	Раиси комиссияи интихоботи оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Носири Хусрав	Раиси комиссия	Нафақахӯр	Ноҳияи Носири Хусрав, Ҷамоати деҳоти «Фирӯза», шаҳраки Баҳор
2.	Муродов Раҳмон	5.10.1951 ноҳияи Рӯдакӣ	Муовини раиси комиссияи интихоботи оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Носири Хусрав	Муовини раиси комиссия	Нафақахӯр	Ноҳияи Носири Хусрав, Ҷамоати деҳоти «Фирӯза», деҳаи 20-солагии Истиқлолият
3.	Абдулҳамидова Нилуфар	1.05..1979 ноҳияи Ҷ. Рӯмӣ, узбек	Котиби комиссияи интихоботи оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Носири Хусрав	Котиб комиссия	Ҷонишини директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1 оид ба синфҳои ибтидоии ноҳияи Носири Хусрав	Ноҳияи Носири Хусрав, Ҷамоати деҳоти «Фирӯза», шаҳраки Баҳор
4.	Азимов Саттор	03.09.1966 ноҳияи Шурообод, тоҷик	Аъзои комиссияи интихоботи оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Носири Хусрав	Аъзо	Директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1-иноҳияи Носири Хусрав	Ноҳияи Носири Хусрав, Ҷамоати деҳоти «Истиқлол», деҳаи Муминобод
5.	Ҷумаев Эркин Содиқович	8.04.1995 ноҳияи Шаҳритуз, узбек	Иштирок накардааст	Аъзо	Мутахассиси шӯбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав	Ноҳияи Носири Хусрав, Ҷамоати деҳоти «Фирӯза», деҳаи Орзу
6.	Тошбоева Умеда Худойбердиевна	1.03.1980 ноҳияи Турсунзод, узбек	Аъзои комиссияи интихоботи оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Носири Хусрав	Аъзо	Омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1-и ноҳияи Носири Хусрав	Ноҳияи Носири Хусрав, Ҷамоати деҳоти «Фирӯза», шаҳраки Баҳор
7.	Соибназаров Рустамҷон Мирзоабдуллоевич	19.10.1986 ноҳияи Восеъ, тоҷик	Аъзои комиссияи интихоботи оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Носири Хусрав	Аъзо	Сармутахассиси баҳши омили ноҳияи Носири Хусрав	Ноҳияи Носири Хусрав, Ҷамоати деҳоти «Фирӯза», шаҳраки Баҳор
8.	Мамадсодиқова Баҳринисо Абдуллоевна	26.04.1983 ноҳияи Шаҳритуз, узбек	Аъзои комиссияи интихоботи оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Носири Хусрав	Аъзо	Омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1-и ноҳияи Носири Хусрав	Ноҳияи Носири Хусрав, Ҷамоати деҳоти «Фирӯза», шаҳраки Баҳор
9.	Наврӯзи Хайдар	27.02.1991	Иштирок накардааст	Аъзо	Коргузори шӯбаи Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ноҳияи Носири Хусрав	Ноҳияи Носири Хусрав, Ҷамоати деҳоти «Фирӯза», шаҳраки Баҳор

Маълумот дар бораи ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Носири Хусрав

№	Номгӯи участка	№ участка	Ҳудуди участка	Қароргоҳи участка	Шумораи интихобкунандагон
	Баҳор	1.	Кӯчаҳои Б.Ғафуров, Л.Шералий, А.Рӯдакӣ, А.Чомӣ, Ш.Шоҳин, М.Турсунзода, Бадахшон, деҳаи Муроттеппа-1,	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1	1392
	Баҳор	2.	Кӯчаҳои И.Сомонӣ, Н.Махсум, С.Айнӣ, Ш.Шоҳтемур, деҳаи Гулзор	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №26	1370
	Муроттеппа-2	3.	Деҳаи Муроттеппа-2	Бинои бунгоҳи тиббии деҳаи Муроттеппа - 2	615
	Тулаганов	4.	Деҳаи Тулаганов	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №3	650
	Фирӯза	5.	Деҳаи Фирӯза	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №2	918
	Ваҳдат	6.	Деҳаҳои Ваҳдатва Ҷ.Қодиров	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №4	259
	Бешкент-5	7.	Деҳаҳои Бешкент-5, Муҳаммедов, Ҳоҷи Муҳаммадшукур	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №5	827
	Навобод	8.	Деҳаи Навобод	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №16	732
	Орзу	9.	Деҳаи Орзу	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №6	842
	20-солагии Истиқлолият	10.	Деҳаҳои Рузиобод ва 20-солагии Истиқлолият	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №20	982
	Олтинсой	11.	Деҳаи Олтинсой	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №7	1196
	Муминобод	12.	Деҳаи Муминобод	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №25	301
	Чашма	13.	Деҳаи Чашма	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №8	303
	Лолазор	14.	Деҳаи Лолазор	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №15	285
	Бешкент	15.	Деҳаи Бешкент	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №18	1809
	Ҳамро Олимов	16.	Деҳаи Ҳамро Олимов	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №12	683
	Арабхона	17.	Деҳаи Арабхона	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №13	637
	Бобоқул Хидиров	18.	Деҳаи Бобоқул Хидиров	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №14	491
	Ҳайдаробод	19.	Деҳаи Ҳайдаробод	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №22	685
	Бешкаппа	20.	Деҳаи Бешкаппа	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №19	894
	Бешкаппа	21.	Деҳаи Бешкаппа	Бинои Ҷамоати деҳоти «Наврӯз»	746
	Бешкаппа	22.	Деҳаи Бешкаппа	Бинои Гимназияи давлатии №1	845
	Сангоба-1	23.	Деҳаи Сангоба-1	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №10	872
	Сангоба-1	24.	Деҳаи Сангоба-1	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №10	896
	Сангоба-2	25.	Деҳаи Сангоба-2	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №9	914
	Қоракамар	26.	Деҳаи Қоракамар	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №24	511
	Мирзообод	27.	Деҳаи Мирзообод	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №17	602
	Корвон	28.	Деҳаи Корвон	Бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №23	579

«Бешкент»

Муассис: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав



Рӯзнома дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 феввали соли 2019, таҳти №128/РЗ-97 ба қайд гирифта шудааст.

Нашрия ба хотири гуногундешӣ низ мавод ба таъби мерасонад ва идораи рӯзнома метавонад ба мухтавои он ҳамфикр набошад.

Дастхат ва суратҳо ба муаллифони баргардонда намешаванд.

Ҳайати таҳририя:

Сармуҳаррир: Сумангул АСАДБЕКОВА

Котиби масъул: Хушрӯзи МУЛОАСЕН

Мудири шӯба: Амриддин ВАЗИРОВ

Хабарнигор: Замира БУТАЕВА

Саҳифабанд: Рустам САҒАРОВ

Рӯзнома дар ҶСК Матбаа-и Қўрғонтеппа бо теъдоди 500 нусха ба таъби расидааст.

Супориши рақамӣ: _____

Нишонӣ: шаҳраки Баҳор, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, ошёнаи дувуми Қасри фарҳанг.
тел: 8(3258) 2-21-64
E-mail: n.husrav@mail.ru